

39443 - Ба хотири ҳичоб аз имтиҳон намегузарад

савол

Ман меҳостам бидонам, ки дуҳтаре меҳоҳад дар як кишвари дунявӣ ҳичоб бипӯшад, чӣ кор кунад? Ӯ дар факултаи тиббӣ таҳсил менамояд. Ӯ метарсад, ки ӯро ба хотири ҳичоб аз имтиҳон меафтонанд. Дар ин ҳолат, чӣ кор кунад? Оё то ба охир расидани таҳсил интизор шавад? Аллоҳ ба шумо подоши нек диҳад.

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Бар зан воҷиб аст, ки дар назди мардони бегона ҳичоб бипӯшад, зоро далелҳои зиёди машҳур дар ин бобат омадааст, ба монанди ояти карима, ки Аллоҳ мефармояд:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا رَوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذِنُ {
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .} (الأحزاب/59)

«Эй пайғамбар, ба занони худ ва дуҳтарони худ ва занони мӯъминон бигӯ, ки чодарҳои худро бар худ фурӯ гузоранд. Ин ба он наздиктар аст, ки шинохта шаванд ва азият дода нашаванд. Ва Аллоҳ омурзандай меҳрубон аст».

(Сураи Аҳзоб: 59).

Инчунин Аллоҳ таъоло мефармояд:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَصْرِبْنَ بِحُمْرَهِنَّ {
عَلَى جُبْيُونَهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهِنَّ إِلَّا لِيَعْوَلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُنْيَانِهِنَّ أَوْ إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَحْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَلَكَتْ أَيْمَانِهِنَّ أَوْ التَّابِعَيْنَ عَيْنِ أُولَيِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطَّفَلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى غَوَّاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَصْرِبْنَ بِأَزْجَلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَثُوَبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنَاتُ لَعَلَّكُمْ ثُفِّلُحُونَ .} (النور/31)

«Ва ба занони мӯъмин бигӯ, ки ҷашмони худро бипӯшанд ва шармгоҳи худро нигоҳ доранд ва ороиши худро ошкоро накунанд, магар он чи аз он намоён

аст ва бояд ки сарандозҳои худро бар гиребонҳои худ фурӯ гузоранд ва ороиши худро намоён накунанд, магар ба шавҳарони худ, ё падарони худ, ё падарони шавҳарони худ, ё писарони худ, ё писарони шавҳарони худ, ё бародарони худ, ё писарони бародарони худ, ё писарони хоҳарони худ, ё занони (ҳамдини) худ (яъне занони мусулмон), ё ғуломони худ, ё пайравоне аз мардон, ки соҳиби шаҳват набошанд, ё кӯдаконе, ки ҳанӯз бар шармгоҳи занон огоҳ нашудаанд. Ва (ҳангоми роҳ рафтан) заминро ба пои хеш назананд, то он чи аз зинати худ, ки пинҳон кардаанд, дониста шавад. Ва эй мӯъминон, ҳама якҷо ба сӯи Аллоҳ тавба кунед, бошад ки растагор шавед». (Сураи Нур: 31).

Кашидани ҳичоб бо сабаби таҳсил, ҷоиз нест, зоро он зарурате нест, ки чизи ҳаромкардаи Аллоҳро ҳалол гардонад. (Яъне дар баъзе ҳолат заруратҳое вучуд доранд, ки чизҳои ҳаромро ҳалол мегардонанд, ба монанди хӯрдани гӯшти мурда ба шахсе, ки аз гуруснагӣ мемирад ва ғайр аз гӯшти мурда дигар хӯрокеро пайдо намекунад, дар ин ҳолат гӯшти мурда барои ў ҳалол аст). Ба ин духтарак воҷиб аст, ки дар динаш устувор бимонад ва ҳичобашро риоя намояд, гарчанде ки ин ба тарқ кардани таҳсил сабаб гардад.

Бояд донист, ки касе ба Аллоҳ таваккал намояд, Ӯ барояш ҳимоятгару коғист. Касе аз Аллоҳ битарсад (ва парҳезгорӣ намояд), Аллоҳ корҳояшро осон мегардонад. Чуноне ки Аллоҳ таъоло мефармояд:

وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَاجًاً . وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعُلُوْمِ أَمِيرٌ . } الطلاق / 2، 3 .

«Ва ҳар кӣ аз Аллоҳ битарсад, барои ўроҳи раҳоӣ аз мушкилотро қарор медиҳад. Ва ўро аз ҷое, ки гумон надорад, рӯзӣ медиҳад. Ва ҳар кӣ бар Аллоҳ таваккал кунад, Ӯ барояш коғист. Ҳароина, Аллоҳ амри худро ба анҷом мерасонад ва Аллоҳ барои ҳар чизе андозае қарор додааст». (Сураи Талок: 2-3).

Бинобар ин, ба масхараву азияте, ки мувоҷеҳ мешавад, сабр намуда, ачре ки Аллоҳ ба бандагони дар дин устувор омода кардааст, ба хотир оварад. Чуноне ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) мефармояд: «**Бешак пас аз шумо замоне меояд, ки ачри бандай устувор дар дин, ба монанди ачри панҷоҳ шаҳид аст**».

Табаронӣ ин ҳадисро аз Ибни Масъуд ривоят кардааст. Албонӣ ин ҳадисро дар китоби "Саҳиҳу-л-Чомиъ" (2234) саҳех донистааст.

Аллоҳ донотар аст.